

БАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Баррасии натиҷаҳои тадқиқот оиди омӯзиши “Потенциали маҳсулотҳои органикии дар Тоҷикистон истеҳсолшуда”

22 май соли 2012 дар ш. Хучанд дар маҷлисиҳои қарорхонаи “Хушбахтӣ” натиҷаҳои тадқиқот оиди омӯзиши “Потенциали маҳсулотҳои органикии дар Тоҷикистон истеҳсолшуда” баррасӣ мегардад.

Чорабиниҳои мазкур дар доираи барномаи “Осиёи Марказӣ -Инвест II” аз ҷониби Ташкилоти Ҷамъиятии “Сугдагросерв Мушовир” дар якҷоягӣ бо намоёндагии Hilfswerk Austria International дар Тоҷикистон ва бо кӯмаки молиявии Иттиҳоди Аврупо гузаронида мешавад.

Барнома барои мусоидат намудан ба ҳамоҳангшироии минтақаи Осиёи Марказӣ бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ равона шудааст.

Дар чорабиниҳои мазкур намоёндагони сохторҳои давлатии дахлдор, ташкилотҳои ҷамъиятии хориҷиву ватанӣ ва ҳамчунин корхонаҳои коркарди меваю сабзавот ширкат меварзанд.

Ба ҳайси мутахассисон Абдулатиб Ҳалдаров - яке аз муаллифони тадқиқоти мазкур, машваратчиҳои байналхалқӣ, мутахассис оид ба истеҳсол ва сертификатсиякунонии маҳсулотҳои органикии ташкилоти Швейтсариёгӣ - Хелветас Свисс Интеркооперейшен, Маҳинахон Сулаймонова - роҳбари Ташкилоти Ҷамъиятии “Сугдагросерв Мушовир” баромад мекунанд.

Мақсади асосии ин чорабинӣ баррасии натиҷаҳои бадастомада дар ҷаҳорҷӯбаи тадқиқоти гузаронидашуда ба намоёндагони ташкилотҳои дар соҳаи кишоварзии мамлакат фаъолиятбаранда мебошад.

Дар рафти гузаронидани ин тадқиқот муаллифон ба то чӣ андоза истеҳсоли маҳсулотҳои органикӣ дар шароити Тоҷикистон қобили иҷро аст ва оё деҳқонони тоҷик аз истеҳсоли маҳсулоти органикӣ метавонанд, ки даромади устувор ба даст оваранд ва он барои беҳтар намудани шароити зисти онҳо мусоидат кунад, диққат додаанд.

Имрӯз дар Тоҷикистон фақат пахтаи органикӣ истеҳсол мешавад. Ҳол он ки имкониятҳои бисёр хуб барои истеҳсоли органикии меваҳо, буттамевагӣҳо, чормағзҳо, лӯбиёгӣҳо ва сабзавот мавҷуд аст. Дар ҳамаи ҳолатҳо “деҳқони органикӣ” назар ба “деҳқони анъанавӣ” камтар зарар мекашад, вале зиёдтар даромад мегирад.

Лоиха амалӣ мегардад



Hilfswerk Austria
International

Суроға: к. М. Турсунзада, хонаи
156

Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел: (+992 37) 228 93 85;

aslanov@hilfswerk.tj

www.hilfswerk.tj



Лоиха аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ карда
мешавад.

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии
Тоҷикистон

тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24

Факс: (+992 37) 221 43 21

[Delegation-Tajikistan-](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)

Pic@eeas.europa.eu

<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамликии узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамоҳангшироии 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногуниро фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қарорҳои озолии шахсро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамликии ва қарорҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамаҷола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.



Ҳамкори иҷрокунандаи лоиҳа:
Ташкилоти Ҷамъиятии
«Суғдагросерв Мушовир»

Суроға: к. Барака Бобоева 2
Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел: (+992 3422) 6 36 08; (+992 48) 701 24 84
consulting@sas.tj; www.agroinform.tj